

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 03.07.2019 №116**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1413/1-625	МДТ Коллеҷи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хоҷагидорӣ, лавозимоти варзишӣ	Номгуӣ	102	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1414/1-626	Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел	Номгуӣ	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1416/1-627	ҶСК “Нафту газ”	227-66-60	Хариди электронӣ	Пармаи сечарха	Дона	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1417/1-628	ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хочагидорӣ	Номгӯӣ	28	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1418/1-629	МД “Маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюб Чорбоғ”	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел , қолин ва таҷҳизоти техникӣ	Номгӯӣ	15	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1419/1-630	Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ ва хочагидорӣ	Номгӯӣ	51	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1420/1-631	Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Моноблок	Дона	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1421/1-632	Сарраёсати иҷроии ҷазои ҷиноятии ВА ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Лавозимоти афсарӣ	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1422/2-446	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯӣ	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1423/2-447	МТМУ № 5 ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмонӣ ва ковралин	Номгӯӣ	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1424/2-448	Ширхоргоҳ-кӯдакистони №80 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1425/2-449	Муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Масолеҳи хоҷагӣ-сохтмонӣ	Номгӯй	46	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1415/9-241	Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯй	85	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1426/9-242	Маркази ҷумҳуриявии илмӣ ҷарроҳии дилу рағҳо	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизоти тиббӣ	Маҷмӯъ	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1427/9-243	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯй	144	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

**Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳркардашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз чониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

